



МАБЛАҒҒУЗОР - ИТТИХОДИ АВРУПО



# ТАҲСИЛОТ



юнисеф 

барои ҳар як кӯдак





Ҳуқуқи кӯдак ба таҳсил аз чи иборат аст?

## ҶАВОБ:

### Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи маориф



Боби 1.



Моддаи 16, банди 4.

Ба синфи якуми зинаи аввали таҳсилот ҷалб кардани кӯдаконе, ки ба синни 7 расидаанд, ҳатмист.

### Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳифзи ҳуқуқҳои кӯдак



Боби 3.



Моддаи 17. Ҳуқуқи кӯдак ба таҳсил.

1. Кӯдак ба таҳсил ҳуқуқ дорад ва ба ӯ таҳсилоти умумии миёна ва ибтидоии касбии ройгон ва таҳсилоти ройгони миёна ва олии касбӣ бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон кафолат дода мешавад. Кӯдак аз муассисаи таълимии давлатӣ то гирифтани таҳсилоти умумии миёна ё ибтидоии касбӣ танҳо бо розигии мақоми ваколатдори давлатӣ оид ба ҳифзи ҳуқуқҳои кӯдак бо риояи тартиби умумӣ хориҷ карда мешавад.
2. Ба кӯдаки маъюбе, ки ба муносибати махсуси педагогӣ эҳтиёҷ дорад, тибқи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳсилот кафолат дода мешавад.



## Боби 5. Ҳифзи ҳуқуқҳои кӯдаки маъҷуб.



### Моддаи 45. Ҳуқуқи кӯдаки маъҷуб.

1. Кӯдаки маъҷуб ба ҳаёти мукамал дар шароите, ки шаъну эътибори ӯро таъмин намуда, барои фаъолона шомил шудан ба ҳаёти ҷамъиятӣ ба ӯ мусоидат мекунад, бо кӯдакони солим ҳуқуқи баробар дорад.
2. Бо мақсади ба кӯдаки маъҷуб таъмин намудани ҳаёти мукамал ва мувофиқ ба шароите, ки мустақилияти пурра ва ҳамгирии иҷтимоиро таъмин мекунад, ӯ вобаста ба қобилияти ҷисмонӣ ва зеҳнии худ ҳуқуқ дорад аз нигоҳубин, таҳсил ва тайёрии махсус бархӯрдор бошад.
3. Кӯдаки маъҷуб ҳуқуқ дорад мувофиқи қобилияти худ намуди фаъолият ва касbero интихоб кунад, дар фаъолияти ҷамъиятӣ ва эҷодӣ иштирок намояд.
4. Таъбири кӯдак бинобар маъҷуб буданаш манъ аст.

## Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи маориф



## Боби 1.



### Моддаи 6. Кафолати давлатии ҳуқуқи шаҳрвандон ба таҳсил.

1. Давлат ба шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, новобаста ба миллат, наҷод, ҷинс, забон, эътиқоди динӣ, мавқеи сиёсӣ, вазъи иҷтимоӣ ва молумулкӣ ҳуқуқ ба таҳсилро кафолат медиҳад.
2. Давлат ба шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон таълими ҳатмии умумии асосии ройгонро дар муассисаҳои таълимии давлатӣ, инчунин дар доираи фармоишҳои давлатӣ дар асоси озмон ройгон гирифтани таҳсилотро дар зинаҳои минбаъдаи таҳсилот кафолат медиҳад.
3. Ҳуқуқи шаҳрванд ба таҳсил аз рӯи синну сол, вазъи саломатӣ, мавҷудияти доғи судӣ ва дигар нишонаҳо метавонад танҳо тибқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳдуд карда шавад.
4. Давлат барои шаҳрвандоне, ки муддати тӯлонӣ бо сабаби беморӣ ба муассисаҳои таълимии таҳсилоти умумӣ рафта наметавонанд, дар хона ё дар муассисаҳои тандурустӣ таълими ройгонро ташкил мекунад.
5. Хатмкунандагони муассисаҳои таълимӣ барои идомаи таҳсил дар зинаҳои минбаъдаи таҳсилот ҳуқуқи баробар доранд.



юнисеф 

барои ҳар як кӯдак

Нашрияи мазкур бо маблағгузорӣ ва кӯмаки техникӣ Иттиҳоди Аврупо ва Хазинаи Кӯдаки Созмони Милали Муттаҳид чоп гардидааст.

Иттиҳоди Аврупо барои мазмуни маводи чопшуда масулият надорад.

